

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 22.11.2019 №210**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2433/1-1112	Раёсати ҳифзи муҳити зисти ш. Душанбе	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгуӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2434/1-1113	Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётгии нақлиёт	Номгуӣ	32	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2435/1-1114	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Чархҳои резинии автомобилҳо	Номгуӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2436/1-1115	Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2437/1-1116	МД “Китобхонаи миллии Тоҷикистон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Кортҳои пластикӣ ва лента барои принтер	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2438/1-1117	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии ҷароҳии дилу рағҳои хунгузар”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои мулоим	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2439/2-777	МТМУ №59 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Мизу курсии талабагӣ	Маҷмӯъ	66	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2440/2-778	МД “Осоишгоҳи ҷумҳуриявии кӯдакони “Қаратоғ”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2441/2-779	Ширхоргоҳ- кӯдакони № 148 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	32	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2442/9-392	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2443/9-393	Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти тиббӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
520/20-6	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва картриҷ	Номгӯй	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
519/20-5	Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
509/45-4	МД телевизиони “Сафина”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	62	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
157/37-94	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвориҳои дизелӣ Бензин АИ-92	Литр	49848 6000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

156/37-93	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ	Литр	51775	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;"><b>Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</b></p> <p><b>1.</b> Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то <b>вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»</b> муайяншуда пешниҳод намоянд. <i>Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз чониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндогони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							